

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 08.07.2019 №119**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1454/1-646	Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯӣ	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1455/2-459	Мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони шунавоиашон суғ ва деркаршуда	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1456/2-460	Ширхоргоҳ-кӯдакони №139 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1457/2-461	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №66 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	39	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1458/2-462	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №118 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1459/2-463	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Пору	Тонна	250	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1460/2-464	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Тухмии гулҳои мавсимӣ	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
304/17-129	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқдол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
303/17-128	Мақтаб интернати таҳсилоти асосии №4	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
302/17-127	Муассисаи давлатии “Кӯдакистони №50”	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
305/17-130	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқдол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	26	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

306/17-131	МД таҳсилоти умумии асосии “Мактаб-интернати №4 барои кӯдакон оилаҳои камбизоат ва бепарастор”-и ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои мулоим	Номгӯй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;"><b>Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат наоянд.</b></p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то <b>вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»</b> муайяншуда пешниҳод наоянд. <i>Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</i></p> <p><i>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Наояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок наоянд.</i></p>							